

1447 йил Рамазон | 2026 йил февраль  
Намоз вақтлари Гулистон вақти бўйича

Кун	Ҳафта кун	Тонг (Саҳарлик)	Қуёш	Пешин	Аср	Шом (Ифтор)	Хуфтон
1	Сешанба	04:30	05:52	12:25	17:03	19:00	20:19
2	Чоршанба	04:31	05:53	12:25	17:02	18:59	20:17
3	Пайшанба	04:33	05:54	12:24	17:01	18:57	20:15
4	Жума	04:34	05:55	12:24	17:00	18:56	20:13
5	Шанба	04:35	05:56	12:24	16:58	18:54	20:12
6	Якшанба	04:36	05:57	12:23	16:57	18:52	20:10
7	Душанба	04:37	05:58	12:23	16:56	18:51	20:08
8	Сешанба	04:38	05:59	12:23	16:54	18:49	20:06
9	Чоршанба	04:40	06:00	12:22	16:53	18:47	20:04
10	Пайшанба	04:41	06:01	12:22	16:52	18:46	20:02
11	Жума	04:42	06:01	12:22	16:50	18:44	20:00
12	Шанба	04:43	06:02	12:21	16:49	18:42	19:59
13	Якшанба	04:44	06:03	12:21	16:48	18:41	19:57
14	Душанба	04:45	06:04	12:21	16:46	18:39	19:55
15	Сешанба	04:46	06:05	12:20	16:45	18:37	19:53
16	Чоршанба	04:48	06:06	12:20	16:44	18:36	19:51
17	Пайшанба	04:49	06:07	12:19	16:42	18:34	19:49
18	Жума	04:50	06:08	12:19	16:41	18:32	19:48
19	Шанба	04:51	06:09	12:19	16:39	18:31	19:46
20	Якшанба	04:52	06:10	12:18	16:38	18:29	19:44
21	Душанба	04:53	06:11	12:18	16:37	18:27	19:42
22	Сешанба	04:54	06:12	12:18	16:35	18:26	19:41
23	Чоршанба	04:55	06:13	12:17	16:34	18:24	19:39
24	Пайшанба	04:56	06:14	12:17	16:32	18:22	19:37
25	Жума	04:57	06:15	12:17	16:31	18:21	19:35
26	Шанба	04:58	06:16	12:16	16:30	18:19	19:33
27	Якшанба	04:59	06:17	12:16	16:28	18:17	19:32
28	Душанба	05:00	06:18	12:16	16:27	18:16	19:30
29	Сешанба	05:01	06:19	12:15	16:25	18:14	19:28
30	Чоршанба	05:03	06:20	12:15	16:24	18:12	19:27
31	Пайшанба	05:04	06:21	12:15	16:22	18:11	19:25